

47902 - Калимоте, ки ҳангоми дафни майит гуфтани он суннат аст.

савол

Аз рӯи суннат ҳангоми дафни майит чӣ бояд гуфт?

Чавоби муфассал

Ҳамду сано барои Аллоҳ.

Шахсе, ки майитро ба қабр мегузорад, барояш суннат аст, ки чунин бигӯяд:

«بِسْمِ اللَّهِ، وَعَلَى شَمَائِيلِ رَسُولِ اللَّهِ»

"Бисмиллоҳи ва ъало суннати расулиллоҳ".

(Ба номи Аллоҳ ва суннати расулуллоҳ).

Ё чунин мегӯяд:

«بِسْمِ اللَّهِ، وَعَلَى مَلَكِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

"Бисмиллоҳи ва ъало миллати расулиллоҳи саллаллоҳу ъалайҳи ва саллам".

(Ба номи Аллоҳ ва миллати расулуллоҳ дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод).

Ин дуо дар ҳадиси Ибни Умар (Аллоҳ аз он ду хушнуд бод) ворид шудааст, ки паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) ҳангоме, ки майитро ба қабр мегузошт, мегуфт: "Бисмиллоҳи ва ъало суннати расулиллоҳ". (Ба номи Аллоҳ ва суннати расулуллоҳ).

Дар лафзи дигар омадааст. Паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) фармудааст: Вақте мурдаҳоятонро ба қабр мегузоред, бигӯед: "Бисмиллоҳи ва ъало суннати расулиллоҳ". (Ба номи Аллоҳ ва суннати расулуллоҳ). Дар ривояти дигар чунин омадааст: "Бисмиллоҳи ва ъало миллати расулиллоҳ". (Ба номи Аллоҳ ва миллати

расулуллоҳ). Ривояти Абдувуд (3213), Тирмизӣ (1046), Ибни Моча (1550), Ҳоким (1353) ва Албонӣ ин ҳадисро дар китоби "Аҳқому-л-ҷаноиз" (саҳ: 192) саҳех шуморидааст.

Баъд аз дағн барои майит истиғфор кардан ва барои ўустуворӣ талабидан суннат аст. Чуноне ки дар ҳадиси Усмон ибни Аффон (Аллоҳ аз ўхшнуд бод) омадааст, ки ўгуфт: Паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) чун аз дағни майит фориғ мешуд, дар назди ўистода мегуфт: "Барои бародаратон истиғфор кунед ва барои ўустувориро талабед, зоро ўхоло пурсида мешавад". Ривояти Абдувуд (3221) ва Албонӣ онро дар китоби "Аҳқому-л-ҷаноиз" (саҳ: 198) саҳех шуморидааст.

(Шарҳи муҳтасари ҳадис)

"Дар назди ўистода", яъне дар назди қабри ўистода.

"Барои бародаратон истиғфор кунед", яъне барои ў аз Аллоҳ мағфират талабед, яъне бигӯед: Эй Аллоҳ, ўро мағфират кун.

"Ва барои ўустувориро талабед", яъне барои ў аз Аллоҳ талаб намоед, ки забонашро ҳангоми ҷавоб додан ба ду фаришта устувор гардонад, яъне бигӯед: Аллоҳ ўро дар сухани устувор событқадам гардонад.

"Зоро ўхоло пурсида мешавад", яъне дар ин ҳолат ба назди ў ду фаришта, ки номи он ду Мункар ва Накир аст, омада ўро мепурсанд. Аз ин хотир, ў ба истиғфору ўустуворӣ эҳтиёчи зиёд дорад.